



Ба муносибати Рӯзи таъсисёбии Кӯшунҳои зудамали Кувваҳои Мусаллахи Чумхурии Тоҷикистон

Кӯшунҳои зудамали Кувваҳои Мусаллахи Чумхурии Тоҷикистон 23 сентябри соли 2003 бо фармони Президенти Чумхурии Тоҷикистон, Сарфармондеҳи Олии Кувваҳои Мусаллаҳ Эмомалӣ Раҳмон таъсис ёфтааст. Ташкилёбии нави нави кӯшун дар доираи азнавсозии Кувваҳои Мусаллаҳ бе зиёд намудани шумораи умумии Артиши миллӣ сурат гирифта, ба он ҳамаи қисмҳои десантии ҳамлаовар, баталионҳои алоҳидаи тирандозӣ ва таъиноти махсуси амалкунанда шомил гаштанд. Дар бораи мавқеи ҷойгиршавии қисмҳои ҳарбии нави нави кӯшун дар самтҳои асоситарини стратегӣ тадбирҳо андешида шуданд.

Зарурати таъсисдиҳии ин нави кӯшунро ҳамчун захираи Сарфармондеҳи Олии Кувваҳои Мусаллаҳи Чумхурии Тоҷикистон рӯйдодҳои солҳои охири дохили кишвар, минтақа ва олам тақозо кард. Терроризми байналмилалӣ ва экстремизми сиёсӣ имрӯз ба ҳатари асосии замони таъдил ёфт, ки ба амнияти тамоми халқу давлатҳо таҳдид мекунад ва Чумхурии Тоҷикистон истисно нест. Аз ин рӯ, Чумхурии Тоҷикистон ҳамчун узви комилхуқи қомеаи башарӣ дар баробари кишварҳои дигар ҷиҳати решакан намудани ин зухуроти номатлуб тадбирҳо андешида, муборизаро пурзӯр менамояд. Маҳз амалҳои террористӣ экстремистӣ солҳои охир дар кишвар ва минтақа роҳбарияти чумхуриро водор намуд, ки ҷиҳати пешгирии беадолатӣ конуншиканиҳо ва ғочҳои дахшатбор Кӯшунҳои зудамалиро ташкил намояд.

Баъди ташкилёбии Кӯшунҳои зудамали дар ҷузъи томи он усулҳои нави омодагии мубориза бар зидди гурӯҳҳои террористӣ экстремистӣ ва нашъачаллоб дар минтақаҳои кӯҳӣ ҷорӣ гардид. Таби солҳои гузашта Кӯшунҳои зудамали дар яқҷоягӣ бо дигар ҷузъи томи Кувваҳои Мусаллаҳ ва низомӣҳои аъзои СААД, ШОС машқҳои муштараки ҳарбӣ гузаронида, таҷрибаи омодагии ҷангии ҳурро баланд мебардоранд.

Дар доираи ҳамкорӣҳои ҳарбӣ бо Созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ(СААД), Кувваҳои муштараки дастаҷамъӣ зудамали минтақаи Осиёи Марказӣ таъсис ёфта, яқҷанд воҳидҳои ҳарбии Кӯшунҳои зудамали Чумхурии Тоҷикистон низ ба ҳайати нерӯҳои зудамали минтақаи Осиёи Марказӣ шомил шудаанд. Яқҷоя бо бародарони ҳамҷаро онҳо дар амалиёти ғуноғуни зиддиррористӣ дар ҳоки кишвар ва аъзои аҳднома ширкат

варзида, малакаву тачрибаи касбиашонро сайкал медиханд.

Боиси ифтихор аст, ки хайати шахсии Кӯшунҳои зудамал дар тамоми машку тамринҳои якҷояи Қувваҳои Мусаллаҳ дар дохили кишвар, машку тамринҳои харбию зиддитеррористии чузъу томҳои аъзои СААД ва ШОС фаъолона иштирок намуда, дар чамъбасти иҷроӣ вазифаҳои гузошташудаи омодагии ҷангӣ нишондодҳои баланд нишон медиханд ва шӯҳрати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қувваҳои Мусаллаҳи онро баланд мебардоранд.

Албатта, наметавон иштироки чузъу томҳои кӯшунро дар мубориза алайҳи гурӯҳҳои террористию экстремистии дохили кишвар дар солҳои охир фаромӯш кунем. Воҳидҳои махсуси аз ҳама ҷиҳат омодаи ҷангии кӯшун, дар амалиёти ҷангӣ иштирок намуда, супоришҳои махсуси гузошташудаи ҷангиро сарбаландона иҷро менамоянд.

Дар ташкил, тақвият ва рушди ӯшунҳои зудамал саҳми аввалин фармондеҳи он генерал-майор Л. Файзиев, генерал-майор Т. Хайруллоев, генерал-майор М. Раҳматзода, генерал-майор Б. Рузмоншоев, шодравон генерал-майор Р. Амакиев, полковникон Э. Хакиров, Ш. Мирзоев, С. Тоҳиров, Г. Пиров, А. Сайвалиев, А. Чумъаев, Т. Хишратбеков, Н. Сатторов, марҳум М. Буриев, Ф. Чаъфаров, А. Маҳмудов, И. Эмомов, М. Розиев, А. Сулаймонов ва дигарон қалон мебошад. Инчунин, мо хотираи неки фарзандони вафодори Ватан, афсарону сарбозони Кӯшунҳои зудамалро, ки баҳри хифзи Ватан, иҷроӣ вазифаҳои ҷангӣ дар амалиёт бар зидди гурӯҳҳои террористию экстремистӣ ҷони худро фидо карданд, ҳеҷ гоҳ фаромӯш нахоҳем кард. Рӯҳи қахрамонон шоду манзили охирашон обод бод.

Холо дар олам ва минтақа, хусусан, дар хоки ҳамсоҷакишварамон Афғонистон вазъияти харбӣ-сиёсӣ ҳеле муташанниҷ буда, гурӯҳҳои террористию экстремистӣ бо амалҳои ҷинойткоронаи худ ба сулҳу салох, амнияти давлату ҷомеа ва ҳаёти осоиштаи мардум ҳалал мерасонанд. Аз ин рӯ, имрӯз хайати шахсии Кӯшунҳои зудамал баҳри пешгирии ҳодисаҳои номатлуб ва таъмини амнияти давлату ҳалқи тоҷик, ҳамзамон, баҳри сазовор истикбол гирифтани 25-умин солгарди ташкилҳои Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста машку тамринҳо гузаронида, малакаи касбию омодагии ҷангиашонро сайкал медиханд. Боварии комил дорем, ки онҳо ҳамчун посдорони сулҳ рисолати худро садоқатмандона иҷро намуда, музаффариятҳои истиклолияти давлатии Тоҷикистонро ҳамчун гавҳараки ҷашм муҳофизат мекунанд ва ҷашни фарҳундаи артиши миллии Ватанро бо дастовезҳои сазовор истикбол мегиранд. Хар як фарди кӯшун ҳамчун захираи Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша ҳушёру зирак, дар ҳолати баланди омодагии ҷангӣ қарор дошта, ҳангоми зарурат ба

хамагуна гурӯҳҳои муҳолиф ва таҳрибкор фавран ва дар фурсати кӯтоҳ зарбаи катъӣ
зада, вазифаи худро иҷро хоҳад кард.

Мо ҳайати шахсии Кӯшонҳои зудамалро бо ҷашни касбиашон самимона табрику
муборакбод гуфта, ба онҳо саломатӣ, баҳри хизмат ба Ватан ва ҳифзи дастовардҳои
Истиқлолияти кишварамон барору пирӯзиро орзу менамоем!

Маркази матбуоти Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон